

## ВАЗИФАҲО ОИД БА ТАЪМИНИ СУРЪАТИ БАЛАНДИ ТАРАҚҚИЁТИ ИҚТИСОДИ ДАР СОҲА ВА МИНТАҚАҲО МУАЙЯН ГАРДИДАНД

Зери роҳбарии Президент Шавкат Мирзиёев маҷлиси видеоселекторӣ бахшида ба муҳокимаи вазифаҳои асосии таъмини суръати баланди тараққиёти иқтисодӣ дар соҳа ва минтақаҳо баргузор гардид.



Дар аввали чамъомад нишондо-  
ҳои макроиқтисодӣ дар соли гу-  
зашта баррасӣ гардиданд. Маҷмуи  
маҳсулоти дохилии мамлакатамон  
7,7 фоиз афзуд, бештар аз 147 мил-  
лиард доллар гардид. Беш аз нимаи  
инкишофи иқтисодӣ ба саҳми хид-  
матрасонӣ рост омад. Дар ҳоҷағи  
қишлоқ даромади миёна аз ҳар гек-

тар аз 4,5 то 5 ҳазор доллар, ҳосил-  
нокии меҳнат 4,7 фоиз афзуд.

Дар натиҷаи ба иқтисодиёт татбиқ  
намудани технологияи пешқадам ва  
сарфакунандаи энергия, афзудани  
миқдори лоиҳаҳои молики арзиши  
баланди изофа, харчи энергия, ки  
барои ба вуҷуд овардани 1 доллари  
арзиши изофа нозуғир мебошад,

дар як сол 15 фоиз коҳиш ёфт.

Ба нишондоҳои соли 2026, ки му-  
қаррар гаштааст, Президенти мам-  
лакатамон ишора намуда таъкид  
кард, ки нақшаи то 167 миллиард  
доллар расондани ҳаҷми маҷмуи  
маҳсулоти дохилии зимни суръати ин-  
тизории инкишофи иқтисодӣ дар  
ҳаҷми 6,6 фоиз ба пешгуи консер-

ватив таъя мегардад, ки бо назар-  
дошти вазъияти ҷорӣ геосиёсӣ ва  
тағйири арзиши иқтисодиёти  
хориҷӣ ташаккул ёфтааст.

Инчунин таъкид ёфт, ки барои таъ-  
мини суръати баланди тараққиёти  
иқтисодӣ тамоми имконот фароҳам  
мебошад ва ҳар як вазир, ҳоким ва  
роҳбарии соҳа дар ҷанбаи худ усулҳои

нави идораро татбиқ намуда, исти-  
фодаи босамари захираҳо бо бозор-  
ҳои аънаванӣ маҳдуд нагардонда,  
самтҳои нави содиротро қушояд, му-  
таҳассисонро дар соҳаҳои рақами-  
созӣ ва сеҳни сунъӣ барои татбиқи  
инноватсияи ҷалб намояд ва инчунин  
«стартап-клубҳо» -ро бо иштироки  
фаёли ҷавонон ба вуҷуд оваранд.

Дар чамъомад масъалаҳои баланд  
бардоштани самарабахшии корхо-  
наҳои стратегӣ ва коҳиш додани харч  
ҳамаҷониба муҳокима гардид.

(Давомаш дар саҳ.2).

Сурати Хидмати матбуоти  
Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон.

## ТЕХНОПАРКҲО БА КЛАСТЕРЕ ТАБДИЛ МЕЁБАНД, КИ САНОАТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИРО БА САТҲИ НАВ МЕБАРОРАНД

Президент Шавкат Мирзиёев 13 феврал ба ноҳияи Оҳангарони вилояти Тошканд сафар намуда, бо фаъолияти корхонаҳои технопарки саноати электротехникӣ шинос шуд.

Манзили нухастин корхонаи «Епсо Group» гардид, ки ба истеҳсоли маҳсулоти кабелии баландшиддат икти-  
сос ёфтааст.

Дар мамлакат ҷиҳати модернизатсияи босуръати соҳаи энергетика, бунёди неругоҳ ва зеристгоҳҳои нав, навсозии шабакаҳои магистралӣ, инчунин, тавсеаи манбаъҳои барқарор-  
шавандаи энергия корҳои зиёд амалӣ мешаванд.

Дар натиҷаи афзудани соҳаҳои иқтисодӣ ва шумораи аҳоли, талабот ба неруи барқ пайваста меафзояд, ки ин рушди шабакаҳои интиқоли барқи баландшиддатро тақозо менамояд. Аз ин рӯ, дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ ба маҳсулоти кабелии баландшиддат талаботи устувор ташаккул меёбад.

Корхонаи «Епсо Group», ки фаъолият ба қоне намудани ҷунин талабот равона шудааст, дар ҳамкорӣ бо ширкати «EnergoKomplekt»-и Ҷумҳурии Беларус дар ҳудуди технопарки «Eltech Industrial» дар масоҳати 21 гектар бунёд мегардад. Арзиши умумии лоиҳа тақрибан 60 миллион долларро ташкил медиҳад. Пас аз бо иқтисодии пурра ба кор даромадани корхона, дар ин ҷо қариб 600 ҷойи нави корӣ таъсис меёбад.

Лоиҳа дар ду марҳила амалӣ мешавад. Соле 25 ҳазор тонна маҳсулот истеҳсол намудани корхона ва ба 300 миллион доллар расонидани иқтисоди содироти он дар назар аст.

Ҳоло марҳилаи аввали корҳои соҳаи 98 фоиз анҷом ёфта, беш аз 10 миллион доллар сармоя азхуд шудааст. Содироти маҳсулоти корхона ба Олмон, Латвия, Эстония, Булгария ва кишварҳои ИДМ пешбинӣ шуда, тибқи ҳисобҳои ибтидоӣ, ба 140 миллион доллар расидани ҳаҷми солонаи содирот тахмин карда мешавад.

Соли гузашта ба мамлакат ба маб-

лағи қариб 400 миллион доллар маҳсулоти кабелии баландшиддат ва шиноҳии мисини изолятсияшуда ворид шудааст.

Пас аз пурра ба кор андохтани корхона, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи баланд муайян шудаанд.

Дар пояи ин супоришот, корхона барои татбиқи хизматрасонии рақами давлатӣ ва ташаккули низомҳои мусоиду бехатарӣ пардохт барои қоне намудани ниёзҳои ҳаррӯзаи шаҳрвандони воситаҳои заруриро истеҳсол менамояд.

Арзиши умумии лоиҳаи корхона, ки таҳти ҳамкорӣ бо ширкати «Infineon Technologies»-и Олмон дар ҳудуди технопарки «Eltech Industrial» таъсис мешавад, 15 миллион долларро ташкил медиҳад.

Ҳоло марҳилаи дууми корҳои соҳаи 15 фоиз иҷро гардида, 7 миллион доллар сармоя ҷалб шудааст. Дар маҷмааи муосир, ки масоҳати 4 гектарро фаро мегирад, қариб 100 ҷойи нави корӣ таъсис ёфта, ба маблағи 6 миллион доллар содирот амалӣ хоҳад шуд.

Бояд гуфт, ки дар давоми соли 2025 кишварии мо мулоҳиҳои микропротсессорӣ, сим-карта ва намудҳои гуногуни корҳои пардохтро ба маблағи 35 миллион доллар ворид кард.

Баробари пурра ба кор даромадани корхона, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба маблағи 5 миллион доллар таъмин гардида, арзиши аслии маҳсулот дар бозор 3-5 фоиз арзон хоҳад шуд.

Маҳсулоте, ки дар корхонаи муосир истеҳсол мешавад, ба кишварҳои чун Қазоқистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Мозамбик ва Камбоҷа содир мегардад.

Сарвари давлат бо шароити фароҳамшуда, равандҳои технологияи истеҳсолот дар корхона, ки аз рӯи ҳаҷми истеҳсол дар байни кишварҳои ИДМ мақоми сеюмро ишғол хоҳад

кард, аз наздик шинос гардид.

Президент аз рӯи масъалаҳои ҷорӣ намудани равишҳои инноватсионӣ дар истеҳсоли маҳсулоти балан-  
дарзиш, афзунсозии салоҳияти кадр-  
ҳои маҳаллӣ ва гуастариши минбаъ-  
даи содирот супоришу тавсияҳои муҳим дод.

Президент Шавкат Мирзиёев дар доираи сафар ба вилояти Тошканд бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли лӯла ва фитингҳои мисини «Infinity Corper Group»-и ноҳияи Оҳангарон низ шинос шуд.

Гуфта шуд, ки лоиҳа дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои Чин ва Олмон дар масоҳати 10 гектар амалӣ гардида, арзиши умумии он 36 миллион долларро ташкил медиҳад.

Дар ин ҷо корҳои соҳаи 90 фоиз анҷом ёфта, дар доираи лоиҳа 14,9 миллион доллар сармоя ҷалб шудааст.

Соли 2025 ба маблағи 15 миллион доллар лӯла ва фитингҳои мисини ба Ўзбекистон ворид гардидаанд. Пас аз комили ба фаъолият шурӯъ кардани корхона, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба маблағи 10 миллион доллар дар назар аст.

Дар корхона 300 ҷойи нави корӣ таъсис ёфта, 200 миллиард сӯи даромади бучоро таъмин мекунанд ва содироти маҳсулот ба маблағи 350 миллион доллар амалӣ хоҳад шуд. Маҳсулот ба Аморотти Муттаҳиди Араб, ИМА, давлатҳои қитъаи Африқо ва Аврупо содир карда мешавад.

«Infinity Corper Group» аз рӯи ҳаҷми истеҳсоли лӯла ва фитингҳои мисин дар Ўзбекистон мақоми пешсафро ишғол намуда, дар маҷмӯъ ҷор корхонаи истеҳсолиро дар бар мегирад.

Сарвари давлат бо шароити фароҳамшуда, равандҳои технологияи истеҳсолот дар корхона, ки аз рӯи ҳаҷми истеҳсол дар байни кишварҳои ИДМ мақоми сеюмро ишғол хоҳад

кард, аз наздик шинос гардид.

Президент аз рӯи масъалаҳои ҷорӣ намудани равишҳои инноватсионӣ дар истеҳсоли маҳсулоти балан-  
дарзиш, афзунсозии салоҳияти кадр-  
ҳои маҳаллӣ ва гуастариши минбаъ-  
даи содирот супоришу тавсияҳои муҳим дод.

Президент Шавкат Мирзиёев дар доираи сафар ба вилояти Тошканд бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли лӯла ва фитингҳои мисини «Infinity Corper Group»-и ноҳияи Оҳангарон низ шинос шуд.

Гуфта шуд, ки лоиҳа дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои Чин ва Олмон дар масоҳати 10 гектар амалӣ гардида, арзиши умумии он 36 миллион долларро ташкил медиҳад.

Дар ин ҷо корҳои соҳаи 90 фоиз анҷом ёфта, дар доираи лоиҳа 14,9 миллион доллар сармоя ҷалб шудааст.

Соли 2025 ба маблағи 15 миллион доллар лӯла ва фитингҳои мисини ба Ўзбекистон ворид гардидаанд. Пас аз комили ба фаъолият шурӯъ кардани корхона, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба маблағи 10 миллион доллар дар назар аст.

Дар корхона 300 ҷойи нави корӣ таъсис ёфта, 200 миллиард сӯи даромади бучоро таъмин мекунанд ва содироти маҳсулот ба маблағи 350 миллион доллар амалӣ хоҳад шуд. Маҳсулот ба Аморотти Муттаҳиди Араб, ИМА, давлатҳои қитъаи Африқо ва Аврупо содир карда мешавад.

«Infinity Corper Group» аз рӯи ҳаҷми истеҳсоли лӯла ва фитингҳои мисин дар Ўзбекистон мақоми пешсафро ишғол намуда, дар маҷмӯъ ҷор корхонаи истеҳсолиро дар бар мегирад.

Сарвари давлат бо шароити фароҳамшуда, равандҳои технологияи истеҳсолот дар корхона, ки аз рӯи ҳаҷми истеҳсол дар байни кишварҳои ИДМ мақоми сеюмро ишғол хоҳад

(Давомаш дар саҳ.2).

### Сенат хабар медиҳад

## МУБОРИЗА БО САВДОИ ОДАМ: БАРРАСИИ РОҲҲОИ НАВИ МУҚОВИМАТ

Дар шаҳри Тошканд таҳти мавзӯи «Мубориза бо савдои одам дар Ўзбекистон бо истифода аз технология» тренинг барои мурраббӣ баргузор шуд.

Тренинг дурӯза аз ҷониби Комиссияи миллий оид ба мубориза бо савдои одам ва масъалаҳои меҳнати шоиста дар ҳамкорӣ бо Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА) ташкил гардид.

Дар ҷараибӣ раиси Кумитаи Сенат оид ба муносибатҳои байналмилалӣ, робитаҳои иқтисодии хориҷӣ, сармоягузориҳои хориҷӣ ва сайёҳӣ, узви Комиссияи миллий Алишер Аъзамхўҷаев, намояндаи махсус ва савдои одам Кэри Чонстон, ҳамроҳсози лоиҳаҳои САҲА дар Ўзбекистон Антти Карттунен, инчунин намояндагони Вазорати корҳои дохилӣ, Прокуратураи генералӣ, Суди олий, Вазорати технологияҳои рақамӣ, Вазорати қишлоқ ва саноати ва таъминоти аҳоли ва Омбудсмени кўдакон иштирок карданд.

Семинар-тренинг ба ошкорсозии сари-  
вақтии ҳолатҳои савдои одамон бо ёрии технология, таҳлили таҳдидҳои онлайн ва ташаккули таҷрибаҳои муосирӣ амалӣ ни-  
гаронида шудааст.

Дар маросими ифтитоҳ зикр шуд, ки ҳолатҳои содир намудани ҷинойтҳои во-

баста ба савдои одам тавассути муҳити он-  
лайн, платформаҳои виртуалӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ торафт меафзоёнд.

Таъкид гардид, ки низомҳои байналмилалӣ, нуоустувории иқтисодӣ ва равандҳои муҷоррати маҷбурий хатарӣ савдои одамро афзоиш медиҳанд. Бахусус, занон, кўдакон ва кишри ба хиёфи иҷтимоӣ ниёзманди аҳоли бештар мавриди ҳадафи ин ҷинойт қарор мегиранд.

Дар доираи барномаи тренинг оид ба истифодаи технологияи иттилоотӣ комму-  
никатсионӣ дар марҳилаҳои гуногуни савдои одамон, хатарҳои марбут ба дарк-  
нет ва абзорҳои молиявии рақамӣ, муайян ва тарҳрезии платформаҳои онлайнӣ хатар-  
нок, инчунин таҳқиқи ҳолатҳои истисмори онлайнӣ кўдакон машғулиятҳо баргузор шуд.

Машғулиятҳо дар шакли интерактив, бар асоси кейсҳои амалӣ ва машқҳои симуля-  
сионӣ гузаронида шуданд. Ҳамчунин оид ба методикаҳои бозомӯзии одами кардани мурраббӣ, ҳамгироии модулоҳо ба раванди таълим ва равишҳои муосирӣ педагогӣ сессияҳои алоҳида гузаронида шуданд.

## РАИСИ СЕНАТ БО САФИРИ ТОҶИКИСТОН МУЛОҚОТ АНҶОМ ДОД

Раиси Сенати Олий Маҷлиси Танзила Норбоева бо Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Ўзбекистон Исмаилов Мулоқот кард.

Дар вохӯри таъкид гардид, ки солҳои охир муносибати миёни ду кишвар ба марҳилаи комили нави рушд баромада, муқолаи сиёсӣ фаъол гардид, ҳам-  
кориҳои тиҷоратӣ иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва робитаҳои фарҳангии гуманитарӣ пай-  
васта гуастариш меёбад.

Дар идомаи суҳбат ба масъалаи рушди муносибатҳои байнипарлумонӣ диққати махсус дода шуд. Аҳамияти таъдилӣ таҷ-  
риба дар соҳаи эҷодкорӣ қонун, пеш-

бурди ташаббусҳои муштарак ва идомаи му-  
лоқот дар майдонҳои байналмилалӣ пар-  
лумонӣ таъкид гардид.

Дар ин раванд зарурати боз ҳам фаъол намудани муносибатҳои байнимилалӣ ва дар доираи барномаҳои амалии комис-  
сияҳои ҳамкории парламенти болои парла-  
ментҳои ҳамаҷониба роҳбарӣ бо шӯроҳои ма-  
ҳаллӣ низ таъкид гардид.

Хидмати матбуоти  
Сенати Олий Маҷлиси.

# ВАЗИФАҲО ОИД БА ТАЪМИНИ СУРЪАТИ БАЛАНДИ ТАРАҚҚИЁТИ ИҚТИСОДИ ДАР СОҲА ВА МИНТАҚАҲО МУАЙЯН ГАРДИДАНД

(Аввалаш дар сах. 1).

Таъкид шуд, ки бинобар таҳлили ширкати «Franklin templeton», ки ба идораи Фонди миллии сармоягузорӣ чалб гардидааст, дар соҳаи мустақам намунаи маданияти ҳамкорӣ, оптимизацияи логистика, рақамисозӣ ва баланд бардоштани самарабахшии энергетикӣ зарфияти назарраси татбиқнашуда вучуд дорад. Ба роҳбарони 19 корхонаи стратегӣ супорида шуд, ки дар соҳаҳои харид, логистика, рақамисозӣ ва самаранокӣ энергетикӣ чораҳои қатъӣ андешида, хоҳиши нархи аспиро ба 10-15 фоиз таъмин намоянд.

— Сарфасозӣ на аз ҳисоби кам кардани истеҳсолот, балки бо роҳи коҳиш додани арзиши аслии воҳиди маҳсулот бояд таъмин гардад, — гуфт Президент. Ғайр аз ин, аҳамияти дохил намудани корхонаҳои стратегӣ ба низомии иттилоотӣ «Ҳисобдорӣ ягона» ва қатъ намудани харҷҳои бемасар бо роҳи таснифи харид дар асоси риск-таҳлилҳо таъкид ёфт.

Камбудихо дар тараққиёти санаоти минтақавӣ ҳадафи қатъии танкид қарор гирифтанд. Агарчи дар се сол санаоти ҷумҳурият 21 фоиз афзуд, дар чандин ноҳия ҳатто ба 10 фоиз нарасид, дар баъзе минтақаҳо афзудани захираи кредит ва сармоягузорӣ ба рушди сектори санаоти таъсири мутаносиб намегузарад.

Дар назди мувоиниҳои ҳокимони вилоятҳо вазири гузашта шуд, ки дар зарфи як моҳ ба маҳалло барномада бевосита дар 12 ноҳия кор баранд, корхонаҳоро ҷоннок созанд, ки истеҳсолоташ коҳиш ёфтааст ва ба ин тарик рушди санаотро дар ин ноҳияҳо таъмин на-

моянд. Қарор қабул гардид, ки нақшаҳои минтақавӣ ва вилоятӣ оид ба таъмини рушди санаоти ҷумҳурият дар дараҷаи на камтар аз 8,5 фоиз тасдиқ гардад ва ҳамчунин фаъолияти роҳбарон бо назардошти мушкилоти ошкоргардида ва ҳалли онҳо дар натиҷаи семоҳаи яқум бахोजузорӣ шавад.

Таъкид шуд, ки дар мамлакатамон 4 корхонаи калон бо иқтидори истеҳсолии солонии 650 ҳазор автомобил фаролият дорад. Соли қорӣ истеҳсоли боз 763 ҳазор намунаи ҳамаҷумма бо беш аз 300 корхонаи маҳаллӣ бояд сарқард ва истеҳсоли автомобилро то 510 ҳазор зиёд кард. Бо мақсади рағбатнок намудани талаб дар байни аҳолии вилоятӣ дода шуд, ки чораҳо оид ба коҳиши миқдор ва афзоиши ҳаҷми автокредит андешида шаванд.

Роҳҳои нави идоракунӣ ба хотири қалби сармоя ва татбиқи босамари лоиҳаҳо муайян карда шуданд. Таъкид шуд, ки соли қорӣ чалб намунаи сармояи хориҷӣ дар ҳаҷми 50 миллиард доллар ба нақша гирифта шудааст ва лоиҳаҳои нав пеш аз ҳама бояд ба истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ бо арзиши баланди изофа мусоидат намояд, босамар истифода намудани захираҳоро таъмин кунад ва ҷойҳои кори баланддаро фароҳам орад.

Ба вазирон ва ҳокимон супориш дода шуд, ки бо таҳлил ва бахोजузории ҳамҷониби бозорҳо, зарфияти содирот, арзиши изофа ва ба вучуд овардани ҷойҳои кор бинобар ҳар як лоиҳа, ки ба барномаи сармоягузории соли 2026 дохил мегардад, машғул гарданд.

Ақун зими кор бо лоиҳаҳои сармоягузорӣ назорати қатъӣ на танҳо рӯйи роҳандозии лоиҳаҳо, балки рӯйи исти-

фодаи пурраи онҳо, ба вучуд овардани арзиши баланди изофа ва содироти маҳсулот ба бозори хориҷӣ барқарор карда мешавад. Бо ин мақсад платформаи «Идораи лоиҳаи ягонаи миллии» ба вучуд оварда мешавад, ки аз ҳар як лоиҳае, ки ба барнома дохил мегардад, дар зарфи се соли пас аз роҳандозӣ пайгирӣ менамояд.

Ба он ишора намуда, ки соли гузашта бинобар мушкилоти гуногуни ташкилӣ 55 лоиҳаи бузург ақиб партофта шуд, қарор гардид, ки дар соли қорӣ 377 лоиҳаи стратегӣ ба миқдори 165 миллиард доллар зери назорати алоҳида гирифта шаванд.

Таъкид шуд, ки ҳангоми сафарҳои хориҷӣ ба миқдори 135 миллиард доллар қарордоҳо имзо гаштаанд. Танҳо дар соли қорӣ қарордоҳои сармоягузорӣ ба миқдори 9 миллиард доллар бо Туркия ва 1,428 миллиард доллар бо Покистон имзо гардидаанд.

Вазира гузашта шуд, ки ҳаҷми соҳтмон аз ҳисоби вусъат додани сармоя зиёд карда шавад. Ба шахсон масъул супорида шуд, ки ҳаҷми соҳтмон соли қорӣ то 400 триллион сӯм расонда шавад, дар ҳоле ки дар соҳа пешрафт на камтар аз 17 фоиз таъмин карда шавад. Таъкид шуд, ки 40 триллион сӯме, ки аз буҷет ба инфрасохтори иқтисодӣ ва санаотӣ ҷудо гаштааст, ба фароҳам овардани бозори калони фӯруши корхонаҳои соҳтмон, металлургия ва электротехника ва ҳамчунин ташкили тавлиди масолеҳи соҳтмон мусоидат менамояд.

Ҳамзамон ногузирӣ пурзӯр намудани назорат рӯйи ширкатҳои инжинирингӣ «Хидмати фармоишгари ягона» дар минтақаҳо ва ҳамчунин ба он чалб намудани сектори хусусӣ дар Қароқалпо-

кистон, Самарқанд ва Фарғона ба тарикӣ озмоиш таъкид шуд.

Инчунин фармоишҳои дақиқ оид ба масъалаҳои баланд бардоштани самаранокӣ энергетикӣ дода шуд.

Бо назардошти истеъмоли дараҷаи баланди солонии энергия дар корхонаҳои хурд ва миёна қарор гардид, ки низомии нави сарфайи энергетикӣ ва таҳияи барномаи сесола барои чунин тоифаи корхонаҳо қабул гардад. Аҳамияти соли 2026 андешидани чорабиниҳо доир ба сарфайи 100 миллион метри муқабб газ ва 500 миллион киловатт-соат электроенергия дар корхонаҳои хурд ва миёна зикр гардид.

Ғайр аз ин, ишора гардид, ки 917 ҳазор чароғҳои кӯча дар ҷумҳурият 330 миллион киловатт-соат электроенергия истифода менамояд, ҳамзамон баъзе аз онҳо ҳатто рӯзона равшан боқӣ менамояд. Супурда шуд, ки гузаштани симҷӯҳои чароғи панелҳои офтобии наҷандон калон, аккумуляторҳо ва ҳисобкунаҳое, ки чароғро мустақилона вобаста аз дараҷаи рӯшноӣ ҳомӯш ва равшан мекунанд, оғоз карда шаванд.

Дар чамъомад инчунин ба масъалаҳои афзудани сармояи истеҳсолгарони ватанӣ дар харидҳои давлатӣ эътибори алоҳида нигаронда шуд.

Тавре ки таъкид шуд, агарчи дар харидҳои давлатӣ ба миқдори 300 триллион сӯм сармоя маҳсулоти маҳаллӣ ба 68 фоиз расид, дар низомҳои Комбинати кӯҳи металлургияи Олмалик, ҷамъиятиҳои саҳомии «Узтрансгаз», «Шабакҳои миллии электрикӣ», «Uzbekistan airports» ва «Uzbekistan airways» ин нишондод ҳатто ба 40 фоиз намерасад. Соҳибкорон инчунин таъкид мекунанд, ки тартиби зиёди бюрократӣ дар чараҳои харидҳои давлатӣ, экспертиза ва

сертификатсияи зиёданд ва баъзе роҳбарон то ҳанӯз дар фикри қуна ҳастанд, ки «моли хориҷӣ сифатан хуб аст».

Ақун вазирон, роҳбарони соҳаҳо ва ҳокимон шахсан ба афзоиши сармоя маҳсулоти дохилӣ дар тамоми марҳилаҳои лоиҳа – аз мулоқот ва тендер то соҳтмон ва гузоштани ашёи хом ҷавобгӯ ҳастанд.

Дар чамъомад ба масъалаи таъмини рушди иқтисодӣ аз ҳисоби бозорҳои хориҷӣ эътибори алоҳида нигаронда шуд.

Президент таъкид кард, ки таъмини рушди баланди иқтисодӣ танҳо аз ҳисоби талаби дохилӣ номукин аст. Таъкид шуд, ки вазираи асосии вазирон, роҳбарони соҳаҳо ва ҳокимон пеш бурдани маҳсулоти нав ба бозорҳои нав бояд бошад.

Ба мисолҳои аниқ ишора гардид, бо вучуди он ки соли гузашта содирот 22 фоиз афзуд, ба 24 миллиард доллар расид, бисёр роҳбарон ҳанӯз аз усулҳои қунашудаи кор дар ин соҳа даст нақаштаанд. Аз ин пас талабот ба содирот нафақат ба ҳаҷм дахл бояд дошта бошад, балки ба вучуд доштани маҳсулоти нав ва бозорҳои нав низ гузошта мешавад.

Инчунин вазираи таъмини суботи нарх бозори дохилӣ, бармаҳал ифшо намудани омилҳои инфлясионӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои ҳаллу фасли амалии гузашта шуд.

Таъкид шуд, ки моҳи январ инфлясияи солонии 7,2 фоизро ташкил намуда, 45 фоизи инфлясия ба маҳсулоти озуқаворӣ рост омад, аз он ҷумла 13 фоиз бинобар боло рафтани нархи гушт ба вучуд омадааст.

Ба Маркази тадқиқотҳои бозорҳои соҳавӣ ва ҳосилнокӣ меҳнат дар на-

зди Вазорати иқтисодӣ ва молия су-пурда шуд, ки бармаҳал ҳавфҳои инфлясионӣ дохилӣ ва хориҷиро ошкор намуда, ҳар ҳафта бозорҳои ноҳия ва шаҳроро таҳлил намуда, пешгӯии талаботро ташаққул дода, дар ҳар се моҳ таносуби маҳсулоти асосии озуқавориро таҳия намоянд.

Бо назардошти аз ҳафтаи оянда оғоз ёфтани моҳи мубораки Рамазон таъмини суботнокӣ нарх дар бозори дохилӣ маҳсулан муҳим мегардад, аз ин рӯ ташкил намудани ярмаркаи молҳои арзонии озуқаворӣ дар бозорҳои деҳқонӣ ва маҷмӯҳои калони тичоратӣ супориш дода шуд.

Вазираи оид ба таъмини суботи нарх ва баланд бардоштани даромади аҳоли инчунин дар ҳоҷагии қишлоқ муайян карда шуданд.

Таъкид шуд, ки барои коҳиш додани вобастагӣ аз ғўшти воридотӣ захираи хуроқаро мустақам бояд кард. 5 ҳазор гектар замин, ки ба муомила дохил карда шудааст ва инчунин роҳандозии кор оид ба кишти чуворимакка дар ноҳияи Муборак ба сифати мисол оварда шуд ва супурда шуд, ки соли қорӣ чунин корҳо боз дар 60 ҳазор гектар ташкил карда шаванд. Ин имкон медиҳад, ки захираи хуроқаи кафолатдошуда ба рои барилора 350 ҳазор сар мол фароҳам оварда мешавад.

Бо назардошти воридоти 772 ҳазор тонна картошка дар соли гузашта, су-пурда шуд, ки зарурати соли қорӣ ба даст овардани 4,5 миллион тонна картошка таъкид гардид.

Дар чамъомад ҳисоботи роҳбарони соҳа ва минтақаҳо шунида шуд.

У.А.

## ТЕХНОПАРҚҲО БА КЛАСТЕРЕ ТАБДИЛ МЕЊБАНД, КИ САНОАТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИРО БА САТҲИ НАВ МЕБАРОРАНД

(Аввалаш дар сах. 1).

Президент аҳамияти рушди минбаъдаи истеҳсоли лўла ва фитингҳои мисин, инчунин афзоиши сармоя маҳсулоти санаоти дорони арзиши баланди иловашударо дар мамлакат таъкид на-

муд. Зикр гардид, ки тавассути зиёд намудани шумораи чунин корхонаҳои муосир ва рақобатпазир, пурра қонеъ гардонидани ниёзҳои бозори дохилӣ ва минбаъдӣ васеъ кардани иқтидори содирот зарур аст.

Роҳбари давлат дар идомаи ташрифи ба ноҳияи Охангарон бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли маҳсулоти техникаи маишии «Premier» шинос шуд.

Солҳои охир дар кишвар рушди санаоти электротехникаи ҳамҷониби дастгирӣ мегардад. Дар натиҷа чалби сармояҳои мустақими хориҷӣ ва технологияҳои муосир ба соҳа афзуд, қоркарди амикӣ ашёи хом маҳаллӣ, истеҳсоли маҳсулоти ивазунандаи воридот, дар бозорҳои содиротӣ – рақобатпазир ва дорони арзиши баланди иловашуда густириш ёфтааст.

Бахусус, ин лоиҳа низ дар Охангарон таҳти ҳамкорӣ бо ширкати «Fajr Al Mustaqbal General Trading»-и Амороти Муттаҳиди Араб дар масоҳати 10 гектар амалӣ шуда, арзиши умумии он 30 миллион долларро ташкил медиҳад.

Дар доираи лоиҳа 250 ҷойи нави корӣ таъсис ёфта, содироти маҳсулот ба маблағи 4 миллион доллар пешбинӣ шудааст. Ҳоло қорҳои соҳтмон 95 фоиз иҷро гардида, 11,3 миллион доллар сармоя ҷалб шудааст.

Маҳсулоти истеҳсоли қорхона ба кишварҳо чун Озарбойҷон, Қазоқистон, Тоҷикистон, Русия, Қирғизистон ва Афғонистон содир карда мешавад.

Ҳоло дар Ўзбекистон чунин қорхона ду адад ва дар Осиёи Марказӣ чорто менамояд, ки дар байни онҳо лоиҳаи мазкур аз рӯи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар ҷойи дуюм қарор дорад.

Дар оянда, яъне пас аз бо иқтидори пурра ба қор даромадани маҷмаа, истеҳсол намудани маҳсулоти ивазунандаи воридот ба маблағи 87 миллион доллар дар назар аст.

Сарвари давлат аз раванди қор, сифати маҳсулоти қорхона

дидан қард. Бо мутахассисон ва қормандон суҳбат анҷом дод.

Дар ҳаҷми чор барномаи рушди қорхона, ки барои солҳои 2026–2027 пешбинӣ шудааст, муаррифи гардид. Бо намоишгоҳи қорхонаҳои мамлакат, ки маҳсулоти электротехникаи истеҳсол мекунанд, шинос шуд.

Ба Президенти кишвари мо дар бораи қорҳо, ки дар технопарки «Eltech Industrial» татбиқ мегардад ва нақшаҳои дурнамо иттилоъ доданд.

Технопарк ба як кластери бузурги санаоти табдил меёбад, ки ба рушди санаоти электротехника дар марҳилаи нав, истеҳсоли маҳсулоти дорони арзиши иловашудаи баланд, таъсиси ҷойҳои нави қорӣ ва васеъ намудани ҷуғрофияи содирот нигаронда шудааст.

Технопарк аз чор минтақа иборат буда, масоҳати умумии он 362 гектарро ташкил медиҳад. Ҳоло 4 лоиҳа амал мекунанд ва 27 лоиҳа ташаққул ёфтааст. Дар қорхонаҳо, ки арзиши умумии онҳо 797 миллион долларро ташкил медиҳад, таъсиси ҷойҳои зиёди нави қорӣ ва ба даст овардани ҳаҷми назарраси содирот пешбинӣ шудааст.

Дар қорхонаҳо, ки қор мебаранд, лўлаҳои мисин ва фитингҳо, модулуҳои микропротсессорӣ ва сим-картаҳо, кабелҳои шиддатташ баланд ва инчунин техникаи маишӣ истеҳсол мешавад. Дар оянда истеҳсоли фолгаи бисёр тунуки мис, кабелҳои идоракунӣ ва СИП, робототехника ва намудҳои нави платформаи электронӣ ба қор монда мешавад.

— Мо бояд санаоти электротехникаро ба яке аз соҳаҳои пешбарандаи иқтисодӣ табдил дода, дар оянда то ба ҳафт миллиард доллар расонидани ин рақамқор ҳадафи стратегӣ намоём. Барои ин моро зарур аст, ки дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ ҷойҳои устувор пайдо карда, маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол намоём ва ба тайёр кардани кадрҳои дорони дохилӣ малакаҳои пухта ва муосир барои соҳа диққати махсус диҳем, — гуфт роҳбари давлати мо.

**Зиёдулло ҚОНИБЕКОВ,**  
**Абдулазиз РУСТАМОВ,**  
**Марҳабо ҲОҶИҚАБАРОВА,**  
**Бехрўз ХУДОЙБЕРДИЕВ,**  
**муҳбирони Ў.А.**

Варзиш — барои ҳама

## ЗИНДАГӢ БА ҲАРАКАТ НИЁЗ ДОРАД

**Дар замони муосир, ки аксари мардум вақти зиёди худро дар назди телефон ё компютер мегузаронанд, аҳамияти варзиш ва тарзи ҳаёти солим рӯз аз рӯз меафзояд. Варзиш на танҳо востани мустақам намудани саломатии ҷисмонӣ, балки омилҳои муҳими оромии равоӣ ва хушбахтии инсон низ мебошад.**



Мутахассисон бар он назаранд, ки машқҳои мунтазам гардиши хунро осон карда, фаъолияти дилу рағзорро беҳтар мекунанд. Ҳатто машқҳои оид, ба мисли роҳгардӣ, давидан ё варзиши сахарӣ метавонанд хатарӣ бисёр бемориро қорхон қорхон диҳанд. Инчунин варзиш ба инсон неру, иррода ва эътиمود мебахшад.

Тарзи ҳаёти солим танҳо бо машқҳои ҷисмонӣ маҳдуд намешавад. Ғизои дуруст, хоби қорӣ ва сар кашидан аз одаҳои зараровар низ қисми ҷудонашавандаи он мебошад. Шажасе, ки ба саломатии худ аҳамияти медиҳад, на танҳо умри дароз, балки зиндагии беҳтарро низ соҳиб мегардад.

Чуноне ки олим ва табиби ҳозир Абӯалӣ ибни Сино зикр кардааст: «Ҳар фарде, ки мунтазам бо машқҳои ҷисмонӣ машғул мешавад, ба ҳеҷ гуна табобат ниёз надорад».

Дар калонсолӣ нигоҳ доштани саломатӣ ба яке аз вазифаҳои асосии зиндагӣ табдил меёбад. Шажасе, ки ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд, на танҳо аз беморӣҳои музмин ранҷ мекашанд, балки фаъолияти иҷтимоӣ ва рӯҳии худро низ беҳтар нигоҳ медоранд.

Машқҳои ҷисмонӣ дар ин синну сол бояд мутаносиб ва мунтазам бошанд. Роҳгарди харрўза, машқҳои сабуки сахарӣ, шиноварӣ ё гимнастикаи табобатӣ фаъолияти дилу рағзорро тақвият дода, фишори хун ва вазни зиёдатиро танзим менамоянд.

Яке аз мушкилоти маъмул дар байни калонсолон камҳаракатӣ мебошад, ки ин сабаби бисёр беморӣҳо мегардад. Фаъолияти ҷисмонӣ ба коҳиши стресс, беҳтар шудани ҳоб ва ҳолати равоӣ мусоидат мекунанд. Илова бар ин, машқ хотира ва фаъолияти зехиро фаъол нигоҳ медорад.

Имрӯзо дар кишварамон майдонҳои варзишӣ, толоҳори машқ ва қорабинҳои оммавии варзишӣ зиёд мегардад. Ин ташаббусҳо шаҳрвандонро ба ҳаёти фаъол чалб намуда, рӯҳияи солимро дар қормеа тақвият медиҳанд.

Дар вилояти Намангон низ ба рушди варзиш, бахусус таблиғи тарзи ҳаёти солим дар байни аҳоли, таваҷҷуҳи алоҳида зоҳир карда мешавад. Қобили зикр аст, ки имрӯз дар вилоят 120 марказҳои варзиш ва саломатии занон фаъолият мекунанд ва ба ин марказҳо 12 870 занони аз 30-сола боло ҷалб карда шудаанд. Ҳамчунин бар асоси қарори дахлдорони Девони Вазирон, дар 200 маҳалла 195 маркази варзиш таъсис дода шуда, 17 400 занон занон мунтазам бо машқҳои варзишӣ машғуланд. Беш аз 70 мураббӣ ба минтақаҳо ҷалб карда шудааст. Қорҳои барои таъсиси марказҳои варзиш ва саломатии занон идорадоранд.

Ба наздикӣ дар маҷмааи варзишии «Паҳлавон»-и вилояти Намангон дар доираи барномаи «Гимнастика барои ҳама» фестивали гимнастрада баргузор гардид.

Дар фестивали гимнастрада, ки бар асоси таҷрибаи Намангон ташкил карда шуд, дар маҷмӯъ 500 нафар занони аз 30-сола боло, ки аз ҳар ноҳияи вилоят интихоб шудаанд, ширкат варзиданд.

Дар қорҳои чашнвора иштирокчиён машқҳоро таҳти оҳанги мусиқии гуногун ва намоишҳои сахнавий иҷро карданд.

— Мо аз ноҳияи Қосонсой дар фестивал бо барномаи худ баромад кардем, — гуфт иштирокчиёндаи мусобиқа Насиба Мухаммадҷонова. — Баргузори чунин қорабиниҳо моро ба ҳаёти фаъол, ҳаракат даъват мекунанд. Қайфияти мо аъло, чунки мо сазовори ҷойи 2-юм гардидем.

Дар мусобиқа, масъулини соҳаи варзиш ва оила ва занони вилоят ширкат варзид, ислоҳоти дар кишвари мо татбиқшаванда барои тарғиби тарзи ҳаёти солим ва аҳамияти ин мусобиқаро баррасӣ карданд.

Дар ниҳоят, ҷойи 1-умро ноҳияи Поп, ҷойи 2-юм ноҳияи Қосонсой ва ҷойи 3-юмро ноҳияи Чуст ба даст оварданд. Ба дастаҳои ғолиб ифтихорнома ва тухфаҳои хотиравий тақдим карда шуд.

— Варзиш ҳаракат аст, ҳаёт аст, саломатӣ аст! Ақли солим дар бадани солим аст ва машқ саломатиро тақвият медиҳад. Аз ин рӯ, дар ноҳияи Қосонсой низ қорҳои бузурге барои рушди варзиши занон ва наврасон ва қалби онҳо ба варзиши оммавий анҷом дода мешавад, — меғўяд мураббӣ Гулбаҳор Қаримова. — Ҳадафи асосии мо нигоҳдорӣ ва беҳтар кардани саломатии аҳоли, бахусус занон ва духтарон мебошад.

Соли гузашта дар мусобиқаи Ҷоми Президент оид ба гимнастика дар Тошқанд дастаи «Жажжи қалқончалар», ки мураббӣни он Малика Қазоқова ва Гулбаҳор Қаримова мебошанд, шарафи ноҳияи Қосонсойро дар тоифаи то 14-сола ҳумро карда, сазовори ҷойи дуюм гардидаанд. Ҳоло ин даста барои дастовардҳои баланд ноил шудан дар ҳаракат аст.

— Лоиҳаи мо «Варзиш — барои ҳама» дар таблиғи тарзи ҳаёти солим дар байни занон ва қалби онҳо ба варзиши оммавий аҳамияти калон дорад. Мо бовар дорем, ки танҳо занони солим ва хушбахт метавонанд ба наздиқони худ ғамғорӣ ва дастгирӣ кунанд ва бо ин васила оилаҳои мустақамро ба вучуд оранд, — афзуд сармухтаассиси шўъбаи қор бо занон ва оилаи вилоят Насиба Мамадалиева. — Бояд гуфт, ки таваҷҷуҳи роҳбарияти давлат ҷиҳати рушди варзиш, бахусус занони занон ва духтарон назаррас аст.

Варзиш ва тарзи ҳаёти солим сармояи бебаҳои ҳар як инсон аст. Агар мо имрӯз ба саломатии худ ғамғорӣ кунем, фардо қормеаи солим ва пуркуват хоҳем гашт. Ҳаёти фаъоли имрӯза — қафолати пири солими фардо аст.

Тавре Арасту фармудааст: «Зиндагӣ ба ҳаракат ниёз дорад ва машқҳои ҷисмонӣ баданро мустақам мекунанд».

**Мағфират МАМАҚОҶОВА,**  
**ҳабарнигори**  
**«Овози тоҷик».**  
Вилояти НАМАҶҶОН.



## ЧАҲОР СОЛИ ИННОВАТИ

**Донишгоҳи байналмилалӣи технологияи Самарқанд чорумин солгарди таъсисёбии худро қашн гирифт.**

Чамъомеди тантанавӣ, ки дар Маркази қавонии Самарқанд баргузор шуд, сабаби чамъбасти роҳи тайкардаи донишгоҳ — аз қадмаҳои аввалӣи он дар соли 2022 то эътирофи ҳамчун «Донишгоҳи инноватсионтарини сол» дар чашнвораи асосии илмии Ўзбекистон «Science and Innovation Awards–2025» шуд.

— Чор сол пеш, мақсади наҷибе, ки дар дилхои мо оғоз шуда буд, ҳоло ба чунин як оилаи калон ва дўстона табдил ёфтааст, — таъкид кард ректор профессор Юсуф Абдуллоев. — Ҳадафи мо бетайғир боқӣ менамояд: таълими муҳандис ва технолоҳое, ки барои роҳандозии навоварихо дар санаоти ватанӣ омодаанд ва бо як забон бо қорҳои технолоҳии қорҳои харф мезананд.

Қисми расмӣи қорабинӣ бо маросими супоридани санаъти иҷроияи донишгоҳ таҳти роҳбарии Зулфия Рашидова, ғолиби озмуни «Садои қавонон» пешкаш кард. Тамошобинон аз намоишномаҳои «Мирзо Улўбек», сурудҳо ва рақсҳои саросари қорон лаззат бурданд.

Қисмати эҷодии барномавору гурӯҳи ҳавасқорони санаъти иҷроияи донишгоҳ таҳти роҳбарии Зулфия Рашидова, ғолиби озмуни «Садои қавонон» пешкаш кард. Тамошобинон аз намоишномаҳои «Мирзо Улўбек», сурудҳо ва рақсҳои саросари қорон лаззат бурданд.

**Зоҳир ҲАСАНЗОДА,**  
**ҳабарнигори «Овози тоҷик»**  
**дар вилояти Самарқанд.**

## ИҶРОИ БАРНОМА — ДАР АМАЛ

**Дар маҳаллаи Ёртеппаи ноҳияи Турақўрон 5420 нафар аҳоли истиқомат мекунанд. Онҳо асосан бо деҳқонӣ машғуланд. Соли гузашта бо ташаббуси аҳоли роҳҳои даруни ва асосӣ мумфарш гардида, таъминоти неруи барқ хуб шуд.**

Аммо масъалаҳои ҳалнашуда низ бисёрданд. Соли қорӣ ин маҳалла низ ба рўйхати маҳаллаҳои дорони шароити «вазнин» гирифта шуда, аз бучаи ҷумҳурият ва маҳаллӣ 3 миллиард сӯм маблағ ҷудо карда шуд. Ҳокими ноҳия Шерали Қосимов бо фаъолон ва вақилои маҳаллаи воҳўра, бо қорҳо, ки дар доираи барнома иҷро мешавад, шинос шуд. Аз ҷумла, бинои маҳалла аз нав таъмир карда мешавад ва дар 3 км. хандақҳо бетонрези шуда, системаи обёрии ҳавлҳои 1125 ҳонавода беҳтар карда шаванд. Дар болои ҷўйбори Қосонсой, ки аз худуди маҳалла мегузарад, барои пиёдагардон ва мо

# НАСР ДАР ҲАВЗАИ ЎЗБЕКИСТОНИИ АДАБИЁТИ ТОҶИК

(Дар асоси маводи соли 2025 дар нашрияҳои тоҷикӣ)

Тӯли сола, ки сипарӣ гашт, дар адабиёти тоҷик асарҳои зиёди бадеӣ (назм, наср, драма) офарида шуданд. Назму насри адабиёти тоҷик дар Ўзбекистон низ дар давоми сол тавассути саҳифаҳои адабиёти як қатор нашроҳои даврӣ ва дар ҳоли маҷмуаҳои дастҷамъиву алоҳида худнамоӣ намуд. Дар ин сол низ шоирон нисбати нависандагон ғайолтар буданд. Вале рӯи чоп дидани як қатор ҳикояҳо дар «Овози тоҷик», «Дурдонаи Шарқ», «Овози Самарқанд», «Садои Сурхон» ва дигар нашроҳои маҳаллӣ ғувоҳ бар он, ки нависандагони мо, айни вақт, ба қаламу коғаз содиқ буда, дар эҷоди бадеӣ бехтарин анъанаро давом медиҳанд.

Чанд суҳан дар бораи ҳикояҳо, ки тӯли сол дар «Овози тоҷик» ба таъб расиданд. Яке аз муаллифоне, ки бо ҳикояҳои хурди ҷолиб диққати рӯзномагон, хусусан ҳаводони насри бадеиро ба худ кашид, Шоистаи Равшан аст, ки номаш дер инчунин ба дӯстдорони адабиёт ошно аст. Вай зода деҳаи Варганзаи ноҳияи Китоби вилояти Қашқадарӣ аст. Бо тақозои қисмат агарчи дур аз зодгоҳ қору зиндагӣ мекунад, сазӣ карда, ки аз дарду хирмон ва ормонҳои миллии мардуми ҷуҳистон суҳан гӯяд. Адиб ба таронагунаҳои худ «Базми ишқу хусни ёр» ном гузоштааст.

Адиби сурхондарёӣ Искандари Мирзо аз дер бо рӯзномаи мо ҳамкори мекунад. Ҳикояҳои ӯ «Хамкорӣ муза» ва «Дуруғи нахустин», ки бо рангу ҷилои бадеӣ оро ёфта, асоси ҳаёти

доранд ё худ ёддоштианд. Нависанда ва мутарҷими куҳансол Истад Қосимзода ба ҳикояи воқеаи худ «Қиссаи атлас ва аспӣ танбал» унвон гузоштааст. «Ман гуноҳе надорам» ном маводи адиб ва рӯзноманигор Солеҳи Мухаммадҷон ҳарчанд таҳти руқои «Дар чорсуи зиддагӣ» ба таъб расида, чун ҳикоя тавачҷуҳи рӯзномагонро ба худ мекашад.

Ин бор нависанда ва рӯзноманигор Шариф Халил бо «Ангеза» ва «Ҳарза» ном ҳикояҳои хубаш бо муштарии «Овози тоҷик» қаробат ҷуста бошад, яке аз адибони номвари мо Адаш Истад бо ҳикояи ҳақиқаш «Ҳари Хоҷа Насриддин» ба рӯзномагонро ҳақиқати хуб бахшид, ба дилшон роҳ ёфт. Адаш Истад, ҳамчунин, дар «Овози тоҷик» «Ҳикоя навиштан мушкул нест» ном мақолаи ҷолиб чоп кунанд. Адашҳои солими нависандаи касбии тоҷик хусусан ба навроҳаҳои майдони эҷод басо муҳим ва хуб мешуд вай, ҳамин тавр, аз таҷрибаҳои адабии худ хонандаро баҳраманд созад, мактаби «устод-шогирд»-ро дар даврини нав ташаккул бахшад.

Чандест Саодат Бекназарова дар тарҷума ва эҷоди бадеӣ низ таъб месанҷад ва ҳикояҳои хуб менависад. Вай соҳибкиتاب аст. Як ҳикояи дар «Овози тоҷик» чопшудааш – «Риштаи тақдир» эътибори хонандагони зиёдро ба худ кашид.

Нависандаи боистеъдод Юниси Имомназар дар давоми сола, ки сипарӣ гашт, аз ҳама ғайолтар буд. «Чомаи модарам» ва «Як шаби зимистон» ном навиштаҳои, ҳамчунин ҳикояҳои хурди ӯ аз силсилаи «Аз қулбо-

ри дарвеш», гуфтан мумкин, аз бехтарин ҳикояҳои сол буданд. Мавсуф чун «Овози тоҷик» дар «Ховар», «Дурдонаи Шарқ» ва ҳафтавори «Адабиёт ва санъат» (Тоҷикистон) ҳикояҳо чоп кунанд, чанди мақолаҳои адабиӣ (аз қабилӣ «Бори қалами Шариф», «Чамолат офтоби ҳар назар бод», «Ҳамдидил широи мост» ва ғайра) низ эълон намуд. Романи «Рӯзгори гузашта»-и Абдулло Қодирӣ дар тарҷумаи ӯ тавассути интишороти «Хирадгон»-и Эрон аз нашр баромад, ки ин низ воқеаи муҳими адабиест. Хидматҳои, ки Юнус дар роҳи рушди наср ва таблиғи адабиёти тоҷик тавассути маҷлиси «Хираддон» дар ин каламрави суҳан мекунад, мавриди гуфтугӯи алоҳида аст.

Яке аз асарҳои ҷолиби соли 2025 – «Рӯзи видо» ном ҳикояи нависандаи маъруфи мо Чоршанбеи Дехнавис. Зикри он ҳам бамаварид, ки китоби калонаҳҷи қиссаи ҳикояҳои ӯ «Яке аз ҳазорон» аз ҷониби нашриёти «Адиб» (Душанбе) низ ба дастии хонандагони сершумор расид ва ҳамчун маҷмуаҳои адабиӣ сермаҳсул ба 12-то расид.

Тавре ба аксарияти мо маълум, собиқ корманди рӯзномаи «Овози тоҷик» шодравон Ҳуҷа-мурод Қулдошев яке аз навишандагони хушқареҳаи ҳавзаи адабиёти тоҷики Ўзбекистон ба шумор мерафт. Идораи ҷолиби «Мухаррир нашриёти» соли 2025 «Бо ту, вале танҳо» ном маҷмуаи ҳикояҳои ӯро ба дӯстдорони насри тоҷик армуғон сохт (мавсуф зуллисонайн буд, чамъи ҳикояҳои ӯ Ўзбеки навиштааш низ эри унвони

«Сабок» дар ҳамин китоб чой гирифтааст). Қобили тавачҷуҳ боз он ки бо ташаббуси Бунёди фарҳанги тоҷикони шаҳри Тошканд «Ориён», ки мунтазам силсиламулоқотҳои адабиӣ аз осори қобили тавачҷуҳи навишандагони Ўзбек ва дунёи нависандаи Абдуқайюм Бекназаров, Мунаввар Пардаев, Чалрз Энрайт, Бартолд Брехт ва ҳоказо) намунаҳо чоп намуд.

Ғайр аз қаламакшоне, ки зикр шуданд, дар ҳавзаи Ўзбекистони адабиёти тоҷик Бахтиёр Чумъа, Махбуба Турсунова, Махбуба Неъматзода, Зоҳир Ҳасанзода, Асадулло Исмоилов, Солеҳ Саидмуродзода, Тошкул Азимов, Раҳимберди Тошматов, Дилрабо Насимӣ, Саодат Сангинова барин адибони хушқалам як гӯшаи насри ин каламравро обод мекунад. Умед аст дар соли 2026 бо сазӣи ҳамагон сарҷуғи насри мо боз сабзтар мегардад.

**М.ШОДИЕВ,**  
**узви Иттифоқи нависандагони Ўзбекистон.**

Ба муносибати 543-солагии Мирзо Бобур

# БОБУР ВА УМАРИ ХАЙЁМ

Ба каломи Заҳириддин Мухаммад Бобур шеъри шуарои форс-тоҷик таъсиргузор будааст. Дар он рӯзгор аҳли илму адаб забони форсиро дар сатҳи забони модарии худ медонистанд. Дар мактабу мадрасаҳо адабиёти форс-тоҷикро меомӯхтанд. Аз осори Саъдии Шерозӣ ва Ҳофизи Шерозӣ аксарияти зиёиён баҳраманд буданд. Бобур дар «Бобурнома» ва «Рисолаи арӯз»-и хеш ба эҷодиёти Шайх Саъдӣ тақрор рӯ овардааст. Ҷ дар рисола овардааст: «Дар боби панду насиҳату мавъиза «Бўстон»-и Шайх Саъдӣ дар олам ҳамто надорад».

Дар ин хусус худӣ (Саъдӣ) фармудааст: *Суҳанҳои Саъдӣ мисол асту панд, Ба кор оядат, шавӣ қорбанд. Дарег аст аз ӯ рӯй тофтан, К-аз ӯ рӯйи давлат тавон ёфтан.*

Бобур дар «Бобурнома» аз одати худ, ки раҳораҳ дар тахтасангоҳ суҳанони ҳикматомезро ҳаққоқӣ менамуд, ёдовар шудааст. Аз ҷумла, дар ҷое фармудааст: «Дар харсанги лайси леби чашма ин абётро ҳаққоқӣ намунам:

*Шунидам, ки Чамшеди фарруҷиришт, Ба сарҷаммае бар санге навишт, Бар ин чашма чун мо бисе дам заданд, Бирафтанд то чашм бар ҳам заданд: Гиррифтем олам ба мардию зёр, Валекин набурдем бо худ ба гур».*

Бобур харчанд дақиқ нагуфтааст, ки ин абёт «Бўстон»-и Шайх Саъдианд, вале ин иқтибос аз сазоқати беповени ӯ ба эҷодиёти шоири бузурги форс-тоҷик далолат медиҳад. Дар маҷмӯъ бояд гуфт, ки ғайрияти иҷтимоӣ ва эҷодиёти Бобур бозгӯйи онанд, ки ӯ аз адабиёти форс-тоҷик вуқуфи комил дошта, шеърҳои зиёди намоёндогони ин адабиётро хифъа намуна будааст.

Шоирӣ зуллисонайн ба забони форсӣ низ шеърҳои зиёде эҷод кардааст. Инак, намунае аз хирвор:

*Дарвешонро агар на аз хешонем, Лек аз дилу чон муътақиди эшонем. Дур аст мағӯй шохӣ аз дарवेशӣ, Шохем, вале банди дарвешонем.*

*Сабо ба лутф биёб он ғизоли раъноро, Ки сар ба кӯху тибгун ту додаи моро.*

*Ҳеч кас чун ман харобу ошики расво мабод, Ҳеч махбуба чу ту барарму бепарво мабод.*

*Агар бахайру саломат гузар зи Синд кунам, Сиёҳрӯйи шавам, гар ҳавои Ҳинд кунам.*

Бобур беш аз дусад рубоӣ таълиф намунадаст. Аз ин миқдор ҳафт рубоӣ ӯ дар шакли тарона эҷод шудааст. Умари Хайём дар боби рубоинависӣ ҳамто надорад. Бобур дар ин жанри адаби аз сабки эҷодӣ Умари Хайём таъсирпазир будааст. Ҷ дар осораш аз Хайём ном набурдааст, ба рубоӣҳои ӯ низ ишорат надорад. Бо вуҷуди ин, дар рубоӣҳои таълифи Бобур инсон, ҳаёт ва масоили фанову бақо гоҳе аз дидгоҳи ӯ қаробат ҷустааст. Хайём ба одаму олам бо чашми қайласуф менигарад, аз ҳаёт маъний меҷӯяд ва аз дарёфтҳои худ низ қаноат ҳосил намекунад. Барои аз қайди ғаму андӯҳ раҳӣ ёфтан, аз май мадд меҷӯяд. Вале майе, ки Хайём меситояд ишқи ҳақиқист, ки ба инсон роҳи озодӣ ва саодати ҳаёлиро боз менамояд.

Профессор А. Ҳайитметов гуфтааст: «Одатан шоирони олимтабиат, қайласуфимзоч ва амикандеш ба рубоӣ бештар тавачҷуҳ зоҳир намунадад. Рубоӣҳои Умари Хайём, Пахлавон Махмуд, Навоӣ, Бедил дилели ин гуфтаанд. Ба рубоӣҳои Бобур низ, ки талхихои зиндагиро бисёр чашада, на танҳо ғувоҳ, балки иштирокдори ғазоли чангоҳ будааст, аз ин дидгоҳ метавон қаробат ҷуст».

Воқеан, Бобур олим ва мутафаккир аст. Ҷ ба ҳаёт бо чашми қайласуф менигарад. Ин дидгоҳ барои рубоинависӣ ба ӯ замина фароҳам овардааст.

Аз қайдҳои Бобур пайдост, ки ӯ рубоиро раҳораҳ, бадохатан гуфтааст. Чунин ба назар мерасад, ки рубоӣҳои Хайём низ ба масобаи як раҳаварданд ва бадохатан гуфта шудаанд. Дар рубоӣёти Хайём нафосату салосати забони форсӣ ба назар мерасад. Рубоӣёти Бобур низ намоёнгари нафосати забони туркӣ-ӯзбекӣянд.

**Заҳириддин Мухаммад Бобур**

**ДИЛАТРО ШОД КУН**

*Ба хоби марг рафтам, гаштам аз офоқ осуда, Маро хоҳед агар, бинед: бошам хоб паймуда.*

*Ҳар он чизе, ки тақдир аст, таҳқиқ аст, медонед, Бувад чангу чадал, ранчу рибзат ҷумла беҳуда.*

*Дилатро шод кун, аз баҳри дунё ғам махӯр асло, Ки бар як лаҳза ғам хӯрдан наярзад даҳри фарсуда.*

*Дило, дар ин замон оё шавад пайдо ба чашми мо Ба мислат дардпаймӯву чу ман як дардпаймӯда?*

*Зи мардум дар дилам ҳаргиз набуд оромие, Бобур, Магар, ки баъди маргам гардам аз офоқ осуда?*



Дар шеъри Шарқ фикр тавассути тисол, маҷоз ё дигар санъати бадеӣ ифода ёфтааст. Шоирон тисолҳои шеърӣ ба мисли мӯй, зулф, чашму абрӯ, хол бисёр ба кор бурдаанд. Онҳо сазӣ бинмунаанд, ки бо ин тисолҳо фикри тозае гӯянд. Май ва майхӯрӣ рамзи хушдилии ва сабаби хушқоли бошад. Улфат аҳли дард ва инсонӣ роздони ҳолдост. Дар маркази аксарияти рубоӣҳои Хайём инсонӣ ҳамдид ва марҳами роз қарор дорад. Дар рубоӣҳои Бобур ин образи аҳоб ва марҳами роз дучор мешавад:

*Аҳоб, йиғламоқчи фароғат тутингиз, Жамъиятингиз борини давлат тутингиз. Чун гардиши чарх будурӯр, Тангри учун Бир-бирни неча кун ғанимат тутингиз.*

*Бобур дар баъзе рубоӣҳои хеш ба ҳаммаслаки Хайём таъдил ёфтааст:*

*Келди Рамазону мен тақи бодапараст, Ийд ўлди-ю, зикри май қилурмен пайтаст. Не рӯзаю не намоз йиллар, оилар, Тун-кун маю маъжун била девонаю маст.*

Умари Хайём: *Гӯянд, ки май махӯр ба Шайбон на равост, На низ Раҷаб, ки он маҳи хоси Худост. Шайбону Раҷаб маҳи Худоянду расул, Мо май Рамазон хӯрем, к-он хосаи мост.*

Одатан, рубоӣ бо ном ва тахаллуши шоир эҷод мешавад. Вале дар баъзе рубоӣҳои Хайём муҳотаб худӣ шоир аст:

*Хайём, агар зи бода мастӣ, хуш бош, Бо дилбараке даме нишастӣ, хуш бош. Поёни ҳама чизи ҷаҳон нестӣ аст, Пиндор, ки нестӣ, чу ҳастӣ, хуш бош!*

Бобур низ ин ҷиҳатро дар баъзе рубоӣҳои хеш рави кардааст.

Умари Хайём рубоинависиро то ба қуллайи баланди маҳорат бардоштааст. Дар рубоӣҳои ӯ маъно ва мазмунҳои ба худ хос таҷассум ёфтаанд. Бобур тавонистааст рубоиро ба оинаи тафаккури инсонӣ таъдил диҳад, ки ба ҳаёт нуқтаи назари худро дорад.

**Хосият БЕКМИРЗОЕВА,**  
**доктори фалсафа доир ба илмҳои филологӣ (PhD).**

**ВОЛАВУ ШАЙДО ЗИ НАВ**

*Оташе бар чон зад он рухсорай зебо зи нав, Дар замирам зулф бошад мояи савдо зи нав.*

*Он парипайкар намуда зулфу рухсораш ба ман, Қалбу чонамро намуда волаву шайдо зи нав.*

*Боми кӯйи ёр бар ман гаштай пушту паноҳ, Соия лутфат намо, чун омадам ин чо зи нав.*

*Шодмонӣю фарахро хат задам, ошиқ шудам, Дар ғаму меҳнат намудам хешро пайдо зи нав.*

*Чун ғуломам гуфт, пас расвои Бобур кард ёр, Ҳақ насозад мисли ман ҳар бандаро расво зи нав.*

Тарҷумаи **ҲУСПАВ.**

## Эҳтиром

# ШОМИ АДАБӢ-МУСИҚӢ БА ГИРОМИДОШТИ НАВОӢ

Дар мактаби ихтисосидашудаи фарҳанги шаҳри Янгийӯли вилояти Тошканд, бахшида ба 585-солагии таваллуди Навоӣ шаби адабӣ-муסיқӣ баргузор гардид.



Чорабинӣ таҳти унвони «Васфи Навоӣ дар навоҳои дилангез» ба вуқӯъ пайваст.

Дар маросими ифтитоҳ мувоини ҳокими шаҳри Янгийӯл М. Норбоев дар бораи мероси бебаҳои эҷодӣ ва илмӣи султони каломӣ назм, мутафаккир ва арбоби давлатӣ Мир Алишер Навоӣ суҳан ронда, саҳми бехамтои ӯро дар рушди тамаддун ва фарҳанги адаби ӯзбеку тоҷик ва адабиёти ҷаҳонӣ басо муҳим арзёбӣ намуд.

Зимни суҳанронӣ Корманди шоистаи фарҳанги Ўзбекистон

Зулфия Муъминова таъкид кард, ки ашӯрои Навоӣ манбаи илмҳои тамоми шоирони ин диёр мешавад.

Солистони Театри давлатии муסיқӣ-мазҳакавии ба номи Камоли Ҳуҷандии вилояти Суғди Тоҷикистон Алоидин Бобочонзода ва Ҳилолиддин Шамсиев бо иҷрои чанд суруди аҳли маҳилро шод гардонданд. Инчунин директори Кохи фарҳанги рақами 1-уми шаҳри Ҳуҷанд Азим Аҳроров, расоми Театри драмативии муסיқии ба номи Райимбек Сейтметов Мухаммадҷон Абдуғали-

ев ва шоир Элдорбек Татиев аз Қазоқистон, Академики фаҳри Академияи илмҳои Турон, Аълоҷии маорифи халқи Ўзбекистон Нигораҳон Холҷоҷева дар баромади худ доир ба пахлуҳои гуногунӣ ҳаёт ва фаъолияти Навоӣ тавачҷуф намунада.

Шаби адабӣ-муסיқӣ ба шоми дӯстиву бародарӣ таъдил ёфт.

**Мирасрор АҲРОРОВ,**  
**муҳбири «Овози тоҷик».**  
Вилояти **ТОШКАНД.**

# ҲАР СУХАН ҶОЕВУ ҲАР НУКТА МАҚОМЕ ДОРАД

Ба наздикӣ дар фазои маҷозии Интернет ба лавҳае дучор омадем, ки инсонро бетараф намегузорад. Дар он гуфта мешавад, ки дар байни кӯдакони боғчаи бачагона бо саволи: «Оё ту падар ё модаратро бар ивази пул мефурӯшӣ?», ки на танҳо гайриодӣ, балки ташвишвар аст, пурсишномае гузаронда шудааст.

Тибқи маълумот, баъзе аз кӯдакон бо содагии хоси синну соли худ ба ин савол ҷавоби «мусбат» додаанд, зеро ба онҳо гуфта шудааст, ки барои посух ба пурсиш пул мегиранд. Албатта, бачагоне низ будаанд, ки ҷавоби манфӣ додаанд. Аммо ин чо масъала дар ҷавоби «ха» ё «не»-и кӯдакон нест. Масъала дар он аст, ки чаро аслан чунин саволи аз ҳар ҷиҳат нодуруст, ҳатто игвоангез ба кӯдакон дода шудааст.

Бачаи синни кӯдакостон ҳанӯз қобилияти дарки пурраи мафҳумҳои ахлоқӣ ва иҷтимоиро надорад. Барои ӯ пул танҳо як бозича, ширинӣ ё ягон чизи дигари рағбатовару хурсандибаш аст бас. Ҷ ханӯз намоёнад, ки муҳаббати падару модар, эҳтиром ба қарибон ва умуман ба инсон арзишқоҳе ҳастанд, ки бо ҳеч гуна неъмат иваз намешаванд. Аз ин рӯ, чунин сулоҳу метавонанд зехни кӯдакоро хароб ва нисбати оилаву муносибатиҳои

инсонӣ тасаввуроти нодуруст ба миён оваранд.

Мутахассисони соҳаи равоншиносӣ таъкид кардаанд, ки ҳар суҳан, ҳар суҳбат, ҳар пурсишу посух бо кӯдак дар ташаккули ҷаҳонбинии ӯ нақши ҷиддӣ мебозад. Зеро ӯ гуфтаро чун бузургон таҳлилу таҳқиқ намекунад, балки онҳоро чун асл қабул мекунад ва ба дил мегирад. Саволе, ки барои бузургон танҳо як пурсиш аст, барои кӯдак метавонад ҳақиқат бошад ва дар ақлаш сабт шавад.

Оила барои кӯдак макони ҷойгоҳи муҳофизат, муҳаббат ва эътиמודу бовар аст. Ҷ дар ҳамин муҳит нахустин сабақи зиндагиро меомӯзад, яъне ки будани меҳр, садоқат, эҳтиром ва масъулиятро дарк мекунад. Агар

мо худ ин арзишҳоро бо чунин саволҳои гайриодӣ зерӣ шубҳа гузорем, бидуни хости хеш ба зехни кӯдак таъсири ногувор мерасонем.

Бешубҳа, алҳол шабақаҳои иҷтимоӣ ба як қувваи таъсиргузор таъдил ёфтаанд, аммо на ҳар маводи дар онҳо пахшшуда сазовори пазируфтани тақлид кардан аст. Озодии баён ҳаргиз маънии озодона ба зехну равони кӯдак осеб расонданро надорад. Кӯдак майдони таҷриба нест, то бо эҳсосоти ӯ бозӣ кунем, ё ӯро бозичаи худ қарор диҳем.

Ин ҳолат бори дигар водор месозад, ки ҳар шахс – хоҳ падару модар, хоҳ омӯзгору тарбиятгар, ё фаъоли интернет, бояд масъулияти ахлоқӣ худро фаромӯш накунад. Пеш



аз ҳар савол ба кӯдак бояд андешид: оё ин савол омӯзанда аст ё не?

Зеро кӯдак бозича нест, ӯ фардои мо, ояндаи чамъият, давлат ва дар маҷмӯъ ҷаҳон аст.

**Шоҳсанам ТҶИНАЗАРОВА.**

Минбари хонанда

ДУОИ ВОЛИДОН МУСТАҶОБ ГАРДИД

Бачаги банда дар яке аз деҳаҳои хушманзараи дома...

Баъде, ки ба остонаи мактаб қадам ниҳодам, охира...

Холо ҳамаи мактабхонаҳо дар деҳа аз сари нав бунёд...

шодравонам Маҳмудҷон Қучқоров дар мактаби таҳсилоти...

Баъди хатми мактаби олий дар шаҳри Самарқанди бос...

Инак, беш аз бист сол аст, ки дар ҷодаи таълими халқ...

меҳнат мекунам. Холо дар шуъбаи таълими халқи то...

Соли гузашта бахшида ба «Рӯзи иттифоқи касабани...

Нормат ҚУЧҚОРОВ, равишмӯзи шуъбаи таълими томактаби ва мактабии ноҳияи Мирзочўли вилояти Чиззақ.

ВАРЗИШГАРОН МУКОФОТОНИДА ШУДАНД

Гўштини камарбандӣ яке аз қадимтарин намудҳои варзиши миллий аст. Айни замон дар вилоят 1683 нафар бо ин усули варзиш машғуланд...

Раиси Федератсияи гўштини камарбандии вилоят Шералӣ Қосимов бо варзишгарон ва мураббӣ...

як гурӯҳ намоёндагон, ки дар соҳа ба натиҷаҳои баланд ноил гардидаанд...

– Ин эътироф на танҳо ба ман, балки ба тамоми варзишгарон, хусусан ба гўштингирони вилоят дода шудааст...

– Аз хурдсолӣ бо ин намууди варзиш машғулдам. Чунки барои оилаи мо гўштингирӣ аз бобокалонамон мерос мандааст...

Шоҳида ДАМИНОВА, муҳбири «Овози тоҷик» дар вилояти Намангон.

Инсон ва табиат



БОЗГАШТИ ЖИРСИ МАЛЛА

Деҳаи хушҳавои Амонқотон дар байни вилоятҳои Самарқанд ва Қашқадарё, ағбаи Тахтақарағоч ҷойгир аст.

Соли гузашта ба ин маҳал мақоми «Минтақаи сайёҳӣ» дода шуд, ки бунёди иншоот, нуктаҳои фурӯши хушкмева...

иҳота шуд. Маълумотҳои оморӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки ҳоло дар боғи миллий беш аз 1300 намууди рустани...

Зоҳир ХАСАНЗОДА, муҳбири «Овози тоҷик» дар вилояти Самарқанд.


даҳо, решакан кардани рустаниҳо, хосатан гули лола, боғи миллий ба мамнӯъгоҳи табиӣ табдил ёфт.

Зоҳир ХАСАНЗОДА, муҳбири «Овози тоҷик» дар вилояти Самарқанд.

АХТАРОН ДАР НАВОРИ КИНО ДУРАХШИДАНД

НАВОРБАРДОРНИ ФИЛМИ «ҶОМӢ ВА НАВОЙ» БА ПОӢН РАСИД

Ва ниҳоят банаворгирии филми бадеии муштаракӣ Агентии кинематографияи Ўзбекистон ва Муассисаи давлатии «Тоҷикфилм» «Ҷомӣ ва Навоӣ» аз силсилаи «Дурахши ахтарон», ки бо қарори сарони ду ҷумҳурӣ – Президенти Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев ва Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон рӯйи қор омада буд, ба анҷом расид.



– Устод, иҷрои нақши ҳамҷунин бузургвори адабиёт ва хунарамон мисли Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ қаблан низ дар кино ё театр насибатон гардида буд?

– Барои посух ба ин пурсиш каме бояд сайри «таъриҳӣ» намоям. Вақте дар театри драмаи ба номи Лоҳути Душанбе нақши Ҷомӣ Тўс – Фирдавсии бузургворро тавсия карданд...

– Аз ин ҳавлангезиҳо ба устодом Фаррух Қосим «шиқоят» бурдам, ки ӯ чаро ин гуна асарҳои даҳшатангезро ба ман тавсия кардааст...

– Шумо аз устод-коргардон Фаррух Қосим ном бурдаед. Дар роҳи хунаратон ӯ чӣ нақше дошт?

– Метавонам бигўям, ки ба Фаррух Қосим ҳаққи шоғирдӣ дорам. Ханўз аз театри «Аҳорун» устод ба ман роҳнамоӣ кардаанд. Нақшҳои маъруфи Юсуф, Рустам, Исфандиёр, Фаридун, Даҷҷол...

ман роҳнамоӣ кардаанд. Нақшҳои маъруфи Юсуф, Рустам, Исфандиёр, Фаридун, Даҷҷол... маҳз бо роҳнамоии устоди зиндаёд офарида шудаанд.

– Оё қабл аз филми «Ҷомӣ ва Навоӣ» бо эҷодкорони Ўзбекистон ҳамкорӣ доштед?

– Бале, агар дар мобайни мо чандин соли рӯкуд ба миён намеомад, домани ҳамкориро хеле густурдатар мекардид. Бо вучуди ин дар чанд филми киносозони кишвари дўсту ҳамсоя...

– Дурӯст аст. Аввал қарор буд, ки дар Тоҷикистону Ўзбекистон ва Эрон филмбардорӣ шавад. Ватани ин ду аллома – Ҳирот, ки имрӯз марбути Афғонистон аст...

– Аз таъриҳ ва адабиёт медонем, ки Мавлоно Ҷомӣ хеле шахси хоксор будааст. Чун нақши Мавлоно Ҷомӣ ба зимми Шумо буд, оё ин хислати ҳамда ва ҳамзамон шаҳомату шахсияти ориф ва мутафаккир ба саратон фишор намеовард?

– Хеле саволи аҷиб. Мо – хунарамдон ҳар нақшро, ки мебозам, бояд аз он касбу қор ва

хирфа чизе дар худ дошта бошем. Фаразан, агар ту дар нақши муштзан – каме аз муштзани, агар нучумшинос – каме аз нучумшиносии нишоне бояд дошта бошӣ.

– Бояд бигўям, ки мувофиқае, ки роҳбарони ҷумҳуриҳои дар рӯйи қоғаз бо имзо собит мекунанд, маҳз бо чунин ҳамкориро дар заминаҳои мухталифи фарҳангӣ ба воқеият табдил меёбанд.

– Хулосаи ниҳой ва ё бардошти умумии Шумо аз ин ҳамкорӣ дар заминаи филми «Ҷомӣ ва Навоӣ» чӣ гуна буда метавонад?

– Бояд бигўям, ки мувофиқае, ки роҳбарони ҷумҳуриҳои дар рӯйи қоғаз бо имзо собит мекунанд, маҳз бо чунин ҳамкориро дар заминаҳои мухталифи фарҳангӣ ба воқеият табдил меёбанд.

Тоҷибой ИКРОМОВ, хабарнигори «Овози тоҷик». Дар акс: (дар рост) Қурбон СОБИР дар нақши Мавлоно Ҷомӣ ва Илҳом БЕРДИЕВ дар нақши Алишери Навоӣ дар филми «Ҷомӣ ва Навоӣ».

Дар нигористон

ТАСВИРИ РАНҶО

Дар Академияи бадеии Ўзбекистон маросими кушодашавии намоишгоҳи шахсии расоми рангтавир Максим Вордонян баргузор шуд.

Соли 2024 Вордонян бо ҳамсараш Даима Раҳмонбекова дар самти фото-рангтавир қор карда, алоқамандии тасвири ранҶо ва худуди забони визуалиро кушода донданд.

тақли эҷоди бадеӣ ифода ёфтааст. Рассом соли 1969 дар шаҳри Тошқанд таваллуд ёфтааст.

Латифаҳо

Вазирӣ тандурустӣ ба девонахона омад ва аз беморе пурсид: – Ҳолатон хуб аст? Шуморо хуб даво карда истодаанд?

Журналист одамеро, ки умри дароз дида буд, ба суҳбат кашид: – Чӣ меғӯед? Офаридгор барои чӣ ба шумо имкони 98 сол умр диданро додааст?

Овози тоҷик МУАССИСЛАР: Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгаши, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси.

Сармуҳаррир Шерпўлод ВАКИЛОВ Рўзнома ҳафтае ду маротиба: рўзҳои чоршанбе ва шанбе чоп мешавад.

Ҳаҷми насри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи чопи ду интервали ва шеър аз 50 мисраъ зиёд бошад, идора қабул намекунад.

Мухаррири навбатдор: М. Мамаҷонова. Саҳифабанд-дизайнер: Х. Тўхтаева.

Нишонии мо: 100011 ш. Тошқанд, кўчаи Навоӣ, 30, ошанна 4. Телефонҳо: қабулгоҳ: +998555200337; Котибот: +998555200336.